

Калисо

Бисёр аз 100 бор дар Инҷил.

Калисо чи аст?

- онҳо ки Худо аз ин дунё хонда карданд.
- Онҳо аз они Худованд ҳастанд.
- Эфсусиён 5:25 – Исо калисоро дӯст медорад.
- Исроил ва калисо як нестанд.

Иморати Худо:

1 Қуринтиён 3:5-11 – Исо Таҳкурсиро аст.

1 Тим. 3:15 – Хонаи Худо

Ибриён 3:6 – Хонаи Ҷ - мо ҳастем

Хонаи рӯҳонӣ - 1 Петрӯс 2:4-5

Бадани Исо:

Эф.5:30

2 Қуринтиён 12:12-13, 27

Қўл. 1:18 – ва Ҷ сари бадан, яъне калисост.

Ҳама ҷои дар дунё.

Бадани Масеҳ

Маҳаллӣ

Ҳудрати калисо

Эфсусиён 1:15-23 – қудрати Исо ба калисо дод.

Матто 16:17-20

«Ман калисоро бино мекунам»

- ин кори Исо
- ин ваъдаи Исо
- дӯзах бар калисо голиб нахоҳад шуд
- қудрати мо зуртар аз шайтон
- мо то дарвзаи Дӯзах рафта метавонем

Мақсади Ибодати калисо:

Аъмол 2:37-47

1. Таълим – дарс додан – Мавъиза
2. Мушоракат
 - бо якдигар шарикӣ мекунем
 - бо ҳам хӯрок хӯрданд
3. Ибодат кунад
 - шикастани нон (42)
 - бо дуо гуфтан машғул буданд (42)
 - Худоро ҳамдусано хонданд (47)
4. Башорат додан
 - касе дигар даъват карданд (38)
 - касе дигар наҷот меёфтанд (47)

Ба ҷамъовардани калисо.

Тарк накунед!

Ибриён 10:24-25

1. Тарк накунед.
2. Бо якдигарро насиҳат кунед.
3. Муҳим ки бо якдигар бошанд.

Калисо чӣ кор кард?

Башорат – 37,47

Таъмид – 38

Мавъиза – 40

Таълим – 42

Мушоракат – 42

Меҳрумӯҳаббат – 47

Шикастани нон – 42,46
Дуо – 42, хамдусано – 47
Мӯъҷизот -43
Муттаҳид – 44
Шарик кардан – 44
Ҷамъ шуданд – 46
Хурок хурдан

Мушоракат

Вақте ки мо бе имон будаем – мо бо Худо шарикӣ набудем.
Аммо Худо ғайзаш бар мо гузошт – ва мо ҳозир шарикӣи Худо ҳастем. Чун мо табиати Худо гардида шудем.

2 Петрус 1:3-4

- танҳой хуб нест, мо ҷазира нестем
"Зи роҳи ҷазира даромад яке, чу дидаш мар - ўро зи дур андаке" (Фирдавсӣ)

Ҳасти 2:18 – "Худо гуфт: хуб нест ки одам танҳо бошад"

"он вақт тарсгорони Худованд бо якдигар суҳан меронданд" Малокӣ 3:16

Мушоракат

Аз шарик онҳо ки шарик мекунанд – онҳо бо якдигар мушоракат доранд. ("бо ҳам шарик будам", "бо ҳам иштирок кардан")

Аъмол 2:42, 47 – муҳаббат кунед

- "Ҳамаи имондорон бо ҳам муттаҳид"

- "дар миёни тамоми мардум меҳру муҳаббат пайдо мекарданд"
- Филипп. 2:3-4

1 Юҳанно 1:3 – бо якдигар ибодат кунед.

- Тарқурси мо Худо аст.
- Аллал мушоракат бо падар ва баъд бо якдигар.

Муттаҳид бошем

Юҳанно 17:20-26

"Дар ман ҳастӣ ва ман дар Ту"

- Мо дар Исо ҳастем ва Исо дар мо ҳаст.
- Мо они ўст ва ҳам мо азони якдигар.
- Исо мехоҳад ки мо як бошем.
- Бо якдигарнасиҳат кунед
Ибр. 10:25
Масалҳо 27:17
"Оҳан оҳанро тез мекунад, ҳамчунин одам симои ёри худро пардоз медиҳад"
- Мо як бадан як маҳалла ҷамъиат ҳастем
1 Қўр. 12:12-31

"Ҷаҳд кун, ҷаҳд кун, дар ин коҳи ду дард ки як, ду, се марди Худо бар сари хони ру бувар" (аз ??)

Башорат – муҳда, хабари хуш

1. Барномаи асосии Худо

- Забур 95
- Ҳастӣ 12:3 – "Дар Ту ҳамаи қабилҳои рӯи замин баракат хоҳанд ҳаст,,

- Ваҳи 5:9-10
- 2. Фармони Исо
 - Маркус 16:15-16
 - Матто 28:18-20
 - Луқо 24:46-49
 - Аъмол 1:8 – қудрати калисо аз Рӯҳ ҳаст
- 3. Намунаи башорат
 - Юҳанно 1:35-42, 43-50, 6:5-9
 - 4 Подшоҳон 7:1-10
- 4. Башорат додан – чизҳои маҷбур
 - 1 Қўр. 15:1-8
 - Исо ки аст?
 - Амали Исо
 - шаҳодат

Шоми Худованд

Чи аст ?

Шоми Худованд – ибодати руҳанӣ аст, ки ба ёдгории Исо меоварад.

Чи хел сар шуд?

- Решаи ин ид дар қавми Исроил вобаста аст.
- Дар вақти иди фисҳ, Исо шоми Худовандро сар кард.

Иди фисҳ – Хуруҷ 12

- Дар вақте ки Исроил аз Миср озод шуданд
- Мисли иди Убур – Хуруҷ 12:12

1. Вақти қурбони аст. 12:5-7

2. Ҳамаи ҷамоат ин идро ҷашн мекунад. 12:3,6,19
3. Онҳо ба шитобон мехӯрданд. 12:11
Озоди ин қави наздик аст.
4. Он шаб, шаби доварӣ буд. 12:12-13
Қавми Исроил бавасилаи қурбонашон аз ин доварӣ халос шуданд.
5. Ин ид, иди муқаддас буд.
Ин ибодати Исроил буд. 12:16, 11,14 – барои Худованд.
6. Намунаи наҷот аст. 12:21-23 - убури намуда
7. Мақсади ид – 12:25-27
 - дарс, бахотир овардан буд
 - ибодат аст
 - 1:14 – вақте ёдгорӣ

Он ид шоми Худовандро сар шуд. Матто 26:17-19, 26-29

Шоми Худованд – Суфраи Худованд

Луқо 22:7-20

Ояти 19-20 – саршавиишоми Худованд.

Нон – 19

1. Шукргузори.
2. Пора карда.
3. Нон – бадани ман
Намуна
 - барои мо таслим карда мешуд
 - мақсади хӯрдан – “барои хотираи ман”

Коса

1. “Аҳди ҷадид”
 - бо хун аҳд мекунад
 - аҳд = ваъда аст

- Ирмиё 31:31-33
- 2. «Хуни ман»
- қурбони Исо
- бе рехтани хун омурзиш нест

Одати калисо

- Аъмол 2:42,46
- Бо таом як ҷой буд
- Аъмол 20:7 – ибодат шуд
- Дар рӯзи якшанбе ибодат карданд

Вақти Тақдис шудан аст

1 Қӯр. 5:6-8

Нони фатир – ин нони бе хамиртуруш

Мисли имондор бе гуноҳ зиндаги мекунад.

- Матто 16:5-12
- 1. Зуд тайёр.
- 2. Аз гуноҳ тарк кардан ё ҷудо карда даркор.
- 3. Бадани Исо ҳам бе гуноҳ буд.

Вақти муттаҳид.

1 Қӯр. 10:16-21

16 – бо Исо шарик мекунем (мушоракат мекунем)

17 – як нон – як тан

21 – аз ин дунё ҷудо шудем. "суфраи Худованд"

Проблемаҳо:

1 Қӯр 11:18 – муттаҳид набуданд

11:21 – хӯрок муҳимтар аз якдигар

11:22 – онҳо ба калисои Худо беэътиной мекунанд.

1 Қўр. 11:17-34

1. Мақсади асосии – ёдгории Исо – ба салиб нигоҳ кун (оят 23-26)

- Мамоти Исо фикр кунед

- Барои чи Исо мурд?

Барои гуноҳи мо – ба хотир оваред!

- Чӣ хел мурд?

Бо муҳаббат мурд

- Ин ибодат аст

* Бо Исо ибодат кунед

* Ин бисёр аз ақидаи тариқ аст.

2. Ба оянда нигоҳ кун – ояти 26

- наҷоти мо ва умеди мо вобастаст

1 Тас. 4:17 – “Ҳамин тавр ҳамеша бо Худо ванд хоҳем буд”

3. Ба дахили худатон нигоҳ кунед – оятҳои 27-32

А. Бояд худро имтиҳон кунад – мисли чизе дар бозор месанҷем – оятҳои 28,31 – довари аъмолеки ҷудо мешавад

- Оё дар зиндагии шумо гуноҳ аст?

- Оё ба касе дигар гуноҳ кардед?

Матто 5:21-26

“зуд бо яқдгар ошти шав”

Б. Бо ҳурмат меҳӯред – ояти 29

- бе фикр нахӯред.

- ба шаври ношоиста нахӯред!

В. Натиҷат ношоиста – ояти 30

- оқиз – заиф

- бемор

- мурданд

Ин ибодат ба чашми Худо бисёр ҷаддӣ аст.

- 11:17 – барои бадӣ ҷамъ мешавед

4. Бо якдигар нигоҳ кунед – 33-34

- мунтазири якдигар – 37

- оят 21 – дар бораи худашон фикр накунед, аммо дар бораи дигар.

Суфраи Худованд

1 Қӯр. 11:27-32

- худатон имтиҳон кунд.

- худатон худро доварӣ кунед

1 Юҳанно 1:8-10 – ”Агар мо гуноҳҳои худро эътироф кунем, Ё амин ва одил аст, ки гуноҳҳои моро биомурзад ва моро аз ҳар ноинафӣ пок намояд”

- рафтори шумо чӣ хел

- хашт ошти нашуда

- ҳамсоя

- чашми гурусна

- андешаи шумо чӣ хел аст – нафрат, фикри, ҳавобаландӣ

- сухани шумо чӣ хел аст – гайбат, хабаркашӣ, дурут.

1 Қур. 11:23-26

Ҳадияҳои калисо

Саршавии: ”Додан аз гирифтани беҳтар аст.”

- Мақсади оянда ин аст ки калисои мо мустақил шавад.

- Ин ибодат аст.

Хонед : 2 Қӯр. 8:1-15 – оилай мутоҷ

Принсипҳои саховатмандӣ

1. 8:3 – Аз қувваташон диҳед

Чи қадар метавонад диҳад – пул, ҳосил, вақт.

2. 8:5 – Аввал ҳудаширо ба Худо тухфа кунад

- Агар ба Худо ҳудамон тақдим накардем – ҳадияи мо бе
фоида аст.

- Пул додан – ин ибодати мо ба Худо аст.

3. 8:7 - Ҳамаинамуди ибодат зиёд кунед .

4. 8:9 - Намунаи Исо мебошад – Мисли Ӯ ҳадия диҳед.

Ҳама чиз ва то охир ба касе дигар дод.

2 Қӯринтиён 9:1-7

1. 9:7 – Саҳӣ дӯсти Худост.

- на ба гамгин

норозӣ

каси ки талаб...

- нишон накунед Матто 6:1-4

на барои шариф кардан

на барои намоиш

- на ба таври маҷбурӣ 9:5,7

ин мисли андоз нест

2. ба дил хоҳи худ диҳед – бо хоҳиши худ диҳед

- ба дил ибодат мекунем

- ба дуо мекунем

Чанд қадар пул бояд диҳем? – як даҳ ушр

”Замин ва ҳар чӣ дар он аст, дунё ва сокинони он аз они

Худованд аст” Забур 23:1

1 Қўринтиён 16:1-4

- рўзи ибодат – якшанбе

16:2 – “Ҳар як аз шумо бояд бо нисбат дар омади худ миқдори пул канор бигазоред”.

- ҳадияи шумо тайёр кунед

Чи ҳел ҳадияи калисо ҷамъ мекунем?

Кори имондорон дар калисо

Ба кори калисо, кӣ бояд ҷавобгор бошад?

Фикри асоси:

Эфсӯсиён 4:11-12

“То муқаддасиёнро (имондорон) дар кори ки барои Исо анҷом медиҳанд тайёр кунед”.

Ба хизматгузори калисо ҳар имондор ҷавобгор аст.

Коро ҳар имондорон дар калисо.

1. Башорат додан

- суҳан – суҳани нек, хабархеш, дар бораи Худо
- амал – эҳтиром кори нек
- дуо

2. Хизмат мекунад – кор мекунем

3. Дуо мекунад.

- ба якдигар дуо кунед
- ба ҷамоат
- ба ватани мо
- ба касе ки имондор нест

1 Қўринтиён 12:1-11

1. – кор гуногун, аммо Рӯҳ як – 4-6.

- суҳон гуногун

- биодат гуногун аст

2.– хизмати калисо фоида нек аст – 7

- ба каси дигар

- ба ҷамоат

- ба хизматгор ба Худо

Мақсади бахшоиши Худо ободии калисо бо яқдигар тақвият.

3. Бахшоиш мувофиқи хости худ тақсим шуд.